

ХУЛОСАИ
шурои диссертационии 6D.KOA-020 назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандай аттестатсионии №_____
Карори шурои диссертационӣ аз 06.02.2025, № 82

Чиҳати сазовор донистани Искандари Ориф, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ.

Диссертасияи Искандари Ориф дар мавзуи «Масъалаҳои интисоби ашъори Абдуллоҳи Анзорӣ ва хусусиятҳои ғоявию бадеии онҳо» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D.KOA-020-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17; фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7-уми январи соли 2022, таҳти № 23) 29-уми ноябриси 2024, суратмаҷлиси № 72 ба ҳимоя қабул гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Искандари Ориф 16-уми октябри соли 1991 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2015 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо ихтисоси филолог, муаллим ҳатм кардааст.

Аз 1-уми октябри соли 2016 то ҳол дар Муассисаи давлатии «Сарредкасияи илмии Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» фаъолият дорад.

Искандари Ориф солҳои 2016-2019 ба ҳайси аспиранти шуъбаи рӯзонаи кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба корҳои илмӣ таҳқиқӣ машғул шудааст..

Диссертасия дар назди кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом ёфтааст.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи таърихи адабиёти тоҷики факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон **Мисбоҳиддини Нарзиқул.**

Муқарризони расмӣ: Солеҳов Шамсиддин Аслиддинович – доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва

Махмадалиева Мұхаббат Раҳмоновна – номзади илмҳои филологӣ, саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷики Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» ба диссертатсия тақризи мусбат пешниҳод намудаанд.

Муассисаи пешбар – Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар тақризи мусбати худ, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – мудири шуъбаи таърихи адабиёт, доктори илмҳои филологӣ Юсуфов Умриддин Абдукофиевич, эксперт – номзади илмҳои филологӣ, ҳодими пешбари илмии шуъбаи мазкур Маликова Анзурат Саъдуллоевна, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ Давлатова Ҳолида ва имзою муҳри директори муассиса, доктори илмҳои филологӣ, профессор Шарифзода Фарангис Ҳудой пешниҳод шудааст, қайд намудааст, ки диссертатсияи Искандари Ориф дар мавзуи «Масъалаҳои интисоби ашъори Абдуллоҳи Анзорӣ ва ҳусусиятҳои ғоявию бадеии онҳо» ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ сазовор мебошад.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо дарназардошти талаботи бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризонаи расмӣ ва муассисаи пешбар бо он асоснок мегардад, ки онҳо бевосита мутахассисони соҳаи адабиётшиносӣ буда, пайваста ба пажӯҳишҳои илмӣ машғуланд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртиботи қавӣ дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 8 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 4 мақола дар мачаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии атtestatсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст. Маводи нашргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро исбот менамояд.

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии**

Тоҷикистон:

- [1-М]. Нарзиқул, М., Ориф, И. Заминаҳои шоиронагии каломи Хоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ / М. Нарзиқул, И. Ориф // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2017. – № 4/6. – С. 165-171.
- [2-М]. Ориф, И. Ашъори Хоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ дар сарчашмаҳои мӯътамад / И. Ориф // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020. – № 5. – С. 281-287.
- [3-М]. Ориф, И. Вазъи забон ва муҳити адабии замони зиндагии Хоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ / И. Ориф // Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Бахши илмҳои таърих ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология. – Душанбе, 2024. – № 1 (34). – С. 94-100.
- [4-М]. Ориф, И. Вижагиҳои сабки ашъори Абдуллоҳи Анзорӣ / И. Ориф // Паёми Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Бахши илмҳои таърих ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология. – Душанбе, 2024. – № 3 (36). – С. 254-259.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуа ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [5-М]. Ориф, И. Ашъори Хоҷа Абдуллоҳи Анзорӣ дар хилоли осори насрӣ ў / И. Ориф // Маводи ҳамоиши байналмилалии «Вазни арӯз ва таҳаввули он дар шеъри форсии тоҷикӣ» бахшида ба 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Урватулло Тоиров. – Душанбе, 2022. – С. 64-73.
- [6-М]. Ориф, И. Рубоиёти сайёр ва интисоби баъзеи онҳо ба Абдуллоҳи Анзорӣ / И. Ориф // Маводи конференсияи ҷумҳурии илмию амалии «Ҷойгоҳи профессор Абдушукур Абдусатторов дар таҳқику нақди адабиёти тоҷик» (Душанбе, 14-уми майи соли 2024). – Душанбе, 2024. – С. 228-240.
- [7-М]. Ориф, И. Илоҳинома / И. Ориф // Энциклопедияи миллии тоҷик. Ч. 8. – Душанбе, 2019. – С. 54.
- [8-М]. Ориф, И. Қанзу-с-соликин / И. Ориф // Энциклопедияи миллии тоҷик. Ч. 9. – Душанбе, 2020. – С. 428-429.

Ба автореферати диссертатсия аз муассиса ва муҳаққиқони зерин тақризҳо ба шуори диссертационӣ ворид шудаанд:

1. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Зулғиев **Гадомад Нурмадовиҷ** мусбат буда, дар баробари зикри дастовардҳои илмии диссертант се эрод манзур шудааст:

1. Дар матни автореферат (саҳ. 6) баъзе калимот зиёд истифода шудаанд. Масалан, калимаҳои «перомун» ва «ҷанба». Муҳаққиқ метавонист аз муродифоти ин калимаҳо истифода кунад.

2. Дар муқаддима масоили таҳқиқ ва нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшавандҳои ҳаркети умумӣ гирифтаанд.

3. Хатоҳои имлой, услубӣ ва китобатӣ низ дар баъзе саҳифаҳои фишурда аён гашт, ки ислоҳи онҳо мувофиқи матлаб аст. Масалан, калимаи «пажӯҳиши» як бор бо ӯ-и дароз, бори дигар бо у-и одӣ.

2. Тақризи номзади имлҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идораи ғоҳории давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон **Додихудоев Раҷабалӣ Муҳаммадиевиҷ** низ мусбат буда, дар он эрод ба назар намерасад.

3. Тақризи номзади илмҳои филологӣ, дотсент, сардори раёсати таълими Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода **Гадозода Муҳаммадшариф Давлатшоҳ**, дар маҷмуъ, мусбат буда, дар он ба камбузидҳои зерини автореферат ишора шудааст:

1. Дар матолиби муқаддимотӣ дар қисмати «Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзузӯҳои илмӣ» хуб мебуд, ягон барнома ё дурнамои таълимию адабӣ мушаххасан нишон дода мешуд.

2. Дуруст аст, ки дар услуби илмӣ овардани истилоҳоти соҳавӣ, ибораҳои мураккабаён роиҷ аст. Вале хуб мебуд, агар муаллиф дар таҳияи автореферати мазкур аз баъзе ҷамъбандиҳои арабӣ даст мекашид (давовин, расоил, машоих, мазомин, аносир ва ғайра), зоро роҳҳои дигари ифодаи ҷамъи ин вожаҳо дар забони тоҷикӣ мавҷуданд.

3. Хуб мебуд, дар мавридиҳои зарурӣ дар «Қисми асосии таҳқиқ» барои исботи пурраи далелҳои овардашуда намунаҳои шеъри шоир пурратар оварда мешуданд (автореферат, с. 11, 12, 15, 17).

4. Баъзан дар автореферати диссертатсия талабот ва муқаррароти «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» ба назар гирифта нашудаанд. Ҷунончи: саҳифаҳои 12, 13, 18, 21.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки дар асоси ичро кардани таҳқиқи илмӣ:

- унвончӯ Исқандари Ориф бо такя ба назарияҳо ва равишҳои илмӣ-таҳқиқотии самти адабиётшиносӣ ба омӯзиши масъалаҳои интисоби ашъори Абдуллоҳи Ансорӣ ва хусусиятҳои ғоявию бадеии онҳо пардохта, кори илмии мухим ва арзишмандро **ба анҷом расонидааст**;
- пажӯҳиши диссертационӣ дар асоси осори бозмонда аз Абдуллоҳи Ансорӣ, дигар манобеи адабию таъриҳӣ ва тазкираҳо, ки дар онҳо зикре аз шоирии Абуллоҳи Ансорӣ рафтааст ва ё намунаҳо аз ашъори ӯ оварда шудаанд, сурат гирифтааст. Сарчашмаҳои мазкур дар пояти назария ва равишҳои таҳқиқии муосир **коркард шудаанд**;
- масъалаҳои марбут ба интисоби ашъор, заминаҳои шоиронагии калом, тавсифи осори адиб, табақабандии ашъор ба анвои адабӣ ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори Абдуллоҳи Ансорӣ **баррасӣ ва таҳқиқ гардидаанд**;
- дар диссертатсия ҷанбаҳои гуногуни ашъори Абдуллоҳи Ансорӣ **пажӯҳишу баррасӣ гардида**, ҳамчунин, саҳми ӯ дар ташаккули рубоиёти суфиёна **собит шудааст**.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки шахсияти Абдуллоҳи Ансорӣ ҳамчун шоир то қунун ба таври комил омӯхта нашудааст. Бинобар ин, ҳалли дурусти ин масъала аз назари равишиносии адабпажӯҳии ҷадид мухим мебошад. Аз ин рӯ, дар кори Исқандари Ориф бори аввал масъалаҳои марбут ба интисоб ва хусусиятҳои ғоявию бадеии ашъори Абдуллоҳи Ансорӣ дар қолаби диссертатсия таҳқиқ шудаанд.

Дар раванди пажӯҳишу баррасии мавзуъ аз афкори назарӣ ва таҷрибаҳои илмии адабиётшиносон ва шарқшиносони ватанию хориҷӣ, аз ҷумла Евгений Эдуардович Бертелс, Серж де Буркӣ, Забехуллоҳи Сафо, Саъид Нафисӣ, Худоӣ Шарифзода, Расул Ҳодизода, Бадриддин Мақсадзода, Мисбоҳиддини Нарзиқул, Муҳриддин Низомӣ ва дигарон истифода гардида, дастовардҳои илмии онҳо ҳамчун заминаҳои назарии таҳқиқ ба кор рафтаанд.

Дар диссертатсия вобаста ба масъалагузориҳои мушаххас аз методҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, таҳлили сохторӣ ва оморию тавсифӣ истифода шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёftи дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки натиҷаю хулосаҳои диссертатсияро дар таҳқики минбаъдаи дигар масъалаҳои эҷодиёти Абдуллоҳи Ансорӣ, асарҳои манзуму мансури адабии асримиёнагӣ, хусусиятҳои жанрию муҳтавоӣ, вижагиҳои хунарии осори манзуму мансур ва масъалаҳои сабк, диди бадеиу хунарии мутафаккирони асримиёнагӣ, ҳамчунин, равишҳои пажӯҳиши мавриди назари муаллифро дар таҳқикоти дигар низ метавон истифода намуд. Аҳаммияти амалии таҳқик бо он мушаххас мешавад, ки натиҷа ва хулосаҳои илмии бадастомада дар амалии илми адабиётшиносии тоҷик дар пажӯҳиши масъалаҳои алоқаманд ба хусусиятҳои ғоявию бадеии асарҳои манзуму мансур ва баррасии куллиёту ҷузъиёти коргоҳи эҷодии адибон арзиши муҳим доранд.

Баррасии эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқик нишон дод, ки дар таҳқикӣ диссертатсионӣ аз концепсияҳои илмӣ ва назарии адабиётшиносони ватанию хориҷӣ ба ҳадди зарурӣ истифода шудааст. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқик аз дақиқии маълумот, мутобиқати ҳаҷми маводи таҳқик, коркарди натиҷаҳои он, ҳаҷми интишорот ва интихоби дурустӣ равишҳои таҳқик бармеояд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили сарчашмаҳо ва таҳқикӣ осори назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмиро дараҷаи дарки масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани нуқтаи назари ӯ нисбат ба мавзуи таҳқик таъйид мекунанд.

Коркарду таҳлил ва баррасии мавзуъ натиҷаи ҷустуҷӯ ва пажӯҳишҳои илмии чандсолаи диссертант буда, саҳми шаҳсии ӯ дар гирдоварӣ ва таҳқикӣ манобеи зиёди илмӣ ва адабӣ перомуни масъалаҳои интисоби ашъори Абдуллоҳи Ансорӣ ва хусусиятҳои ғоявию бадеии онҳо мушаххас мешавад.

Муаллиф бо истифода аз равишҳои илмӣ дар баррасии масъалаҳо, пешниҳоди усулҳо, таҳқикӣ масъалаҳои адабиётшиносӣ, муайян сохтани арзиши илмии онҳо, ба низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳо, пешниҳоди маълумот ва фароҳам сохтани замина барои таҳқикоти баъдӣ, интихоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқик саҳми назаррас дорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D.KOA-020-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 6-уми феврали соли 2025 дар бораи сазовор донистани Искандари Ориф ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои диссертатсионӣ аз 16 нафар аъзои шуро 15 нафар (фармоиши Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми октябри соли 2024, №360/шд), аз ҷумла 5 нафар доктори илм ва 1 нафар номзади илм аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ иштирок доштанд.

Аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 14 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – 1 адад.

Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои филологӣ, профессор

Мақсудзода Б.М.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои филологӣ

Бобомаллаев И.Ҷ.

06.02.2025.



(и)

7